

1025 - Хўрокҳое, ки шаҳватро зиёд мекунад

савол

Ман як ҷавони безан дар Лондон зиндагӣ мекунам. Ман меҳостам хўрокҳоеро, ки дар барангехтани ҳоҳиши ҷинсии инсон кӯмак мерасонад, бидонам.

Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

МО ба шумо насиҳат мекунем, ки ҷавияти паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод)-ро дар мавриди хўрок пайравӣ кунед. Аз Миқдом ибни Маъдикариб ривоят аст, ки мегӯяд: Расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод)-ро шунидаам, ки мефармояд: **«Фарзанди Одам ҳеч зарфоро пур накардааст, бадтар аз шиками худ. Барои фарзанди Одам чанд луқма, ки қомати ўро устувор нигаҳ дорад коғист. Агар фарзанди Одамро нафсаш ғалаба кунад, пас бояд сяки меъдаашро барои хўрок ва сякеро барои нӯшидан ва сяки дигареро барои нафас кашидан қарор бидиҳад».** Ривояти Ибни Моча (Хўрокҳо/3340). Албонӣ ин ҳадисро дар "Саҳиху сунани Ибни Моча" дар зери шумораи (2704) саҳех донистааст.

Аз ин рӯ, баъзе аз донишмандон ин ҳадисро дар боби шикастани шаҳват тасниф намудаанд.

Шумо ба сухани паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) пайравӣ намуда, бояд зиёд рӯза бигиред, ки ў фармудааст: **«Эй ҷамоати ҷавонон! Ҳар касе аз шумо тавоноии издивоҷ карданро дорад, пас издивоҷ бикунад. Ҳар касе тавоноии издивоҷ карданро надорад, пас бояд рӯза бигирад, зоро рӯза шаҳватро кам мекунад».** Ривояти Бухорӣ (Никоҳ/4677).

Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ба рӯза гирифтани дастур дод, набояд ки инсон худро гурусна намояд. Шумо бояд дастурҳои Аллоҳ таъолоро аз ҷумла нигоҳ доштани ҷашм аз номаҳрамон ва дурӣ аз маконҳои омехтагӣ бо занон риоя намоед.

Агар ба издивоч қудрату тавоной дошта бошед, пас ба фармони собиқи паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ўбод) фармонбардорӣ намуда, ба издивоч шитоб кунед.

Аммо дар мавриди таъсири ғизоҳо бошад, метавонед ба китобҳои коршиносон ва мутахассисони ғизо (диетолог) муроҷиат намоед.

Аллоҳ тавфиқдиҳанда аст.